

Замимаи 2
ба фармони Вазорати тандурустӣ
ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз « 23 » 08 соли 2017. № 681

**ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ
АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ “МАРКАЗИ ҶУМҲУРИЯВИИ ТАЪЛИМИЮ
КЛИНИКИИ ТИББИ ОИЛАВӢ”**

Дастури методӣ
**Мониторинги бизнеснакшагирӣ дар
муассисаҳои КАТС**
Қисми II

Душанбе - 2017.

Муассисаи давлатии “Маркази ҷумҳуриявии таълимию клиникии тибби оилавӣ” миннатдории худро ба Лоихаи Сино барои пешниҳод намудани тамоми ҳуҷҷатҳо оид ба бизнес нақшагирӣ баён менамояд.

Мураттибон:

- | | |
|-----------------------|--|
| Юсуфӣ С.Ҷ. - | д.и.ф., профессор, академики АИТ сардори Раёсати таҳсилоти тиббию фарматсевтӣ, сиёсати кадрҳо ва илми Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон |
| Бандаев И.С. - | д.и.т., директори МД «Маркази ҷумҳуриявии таълимию клиникии тибби оилавӣ» |
| Ҷонова Б.Ю. - | н.и.т., мудири Шӯъбаи бизнеснақшагирӣ ва таҳлили рушди тибби оилавӣ МД «Маркази ҷумҳуриявии таълимию клиникии тибби оилавӣ» |
| Искандарова
З.И. - | сармутахассиси Шӯъбаи бизнеснақшагирӣ ва таҳлили рушди тибби оилавӣ МД «Маркази ҷумҳуриявии таълимию клиникии тибби оилавӣ» |

Дастури мазкур гузаронидани мониторинг оид ба раванди бизнес нақшагирӣ таҳия карда шудааст. Дастури мазкур ба варақа-қолабҳои барномаи Эксел (Excel) таҳия ва тартиб дода шудаанд.

Муқаддима

Якҷо бо татбиқи бизнес нақшаҳо эҳтиёҷот барои беҳтарсозӣ ва пурзӯр намудани фаъолиятҳои мониторинг низ пеш меоянд. Ин фаъолиятҳои мониторинг бояд ҳамчунон тибқи ҳамон усулу принципҳои арзёбӣ дар тамоми ноҳияҳо ва тамоми муассисаҳо созмондиҳӣ риоя карда шаванд. Дастури мазкур ба мақсади сабук намудани чараёни мониторинг таҳия карда шудааст. Он бояд ба гурӯҳи мониторинг барои гузаронидан ва меъёри намудани фаъолиятҳои мониторинг дар робита бо бизнес нақшагирии МСД кӯмак намояд.

Фаъолиятҳои мониторинг

Дар ин боб ҳадафҳои мониторинги фаъолият оиди бизнес нақшагирӣ дар муассисаҳои КАТС-и Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима мегардад, ки дар асоси раванди бизнес нақшагирӣ поя мегирад. Илова бар ин, давраи солонаи мониторинг шарҳ дода шуда, ҷонибҳои мониторинг бо масъулиятҳои он муаррифӣ карда мешаванд. Қисмати охирини боб ба шарҳ ва чигунагии гузаронидани боздидҳои мониторинг аз мавқеъҳои корӣ, аз ҷумла давраи омодашавӣ, ташрифҳо, идома ва такмилдиҳии онҳо бахшида шудааст.

Ҳадафҳои мониторинг

Мулоҳизаи умумии дастаҳои идоракунии КАТС аз он иборат, ки дар бомуваффақият амалӣ намудани бизнес нақшаҳо гузаронидани мониторинг нақши муҳимро мебозад. Айнан зикр мегардад, ки таъмини сифати хуби маълумотҳои сифатӣ ва маълумотҳои миқдорӣ, инчунин рушди минбаъдаи иқтидор дар соҳаи бизнес нақшагирӣ ҳамчун ҳадафҳои асосии мониторинг мебошад.

Ҳадафҳои аслии фаъолиятҳои мониторинг мебошанд:

- Бовари пайдо намудан дар он, ки чорабиниҳои дар бизнес нақша мутобиқ карда шудааст, дар давоми вақти муайян мушоҳида мешаванд ва ба ҷонибҳои масъул барои дар ҳолатҳои зарурӣ дастгирӣ намудан имконият медиҳад
- Таъмини мутобиқати идоракунии маълумот/иттилоот бо меъёру стандартҳои милли
- Такмил ва ҷамъоварӣ намудани иттилоот доир ба сифати нишондодҳои гузаронидашуда
- Беҳтар намудани вазъи шаффофият, махсусан дар нисбати бучет
- Ҷамъовариҳои иттилоот оиди асоси идоракунии муассиса

Давраи солонаи мониторинг

Давраи бизнес нақшагирӣ тақвими яксоларо дар бар мегирад. Чараёни бизнес нақшагирӣ дар моҳи январӣ сол шурӯъ мешавад. Дар ин рӯзҳо таҳия ва тарҳрезии бизнес нақша (БН) то ду моҳро дар бар мегирад ва аз ин рӯ бизнес нақшаҳои имзошуда ва мувофиқашуда амалан ҳамасола дар охири моҳи феврал дастрас мегарданд.

Шахси масъул дар доираи банақшагирӣ ва гузаронидани ташрифҳои мониторинги саҳроӣ муовини менечери КАТС оид ба корҳои ташкилию методӣ мебошад. Муовини менечери КАТС оид ба корҳои ташкилию методӣ нақшаи гузаронидани мониторингҳо оид ба бизнес нақшагирӣ дар давоми сол тартиб медиҳад ва он аз тарафи менечери КАТС тасдиқ карда мешавад (ҷадвали 23).

МСД	Нақша		Иҷрошуда	
	якум ташриф	дуюм ташриф	якум ташриф	дуюм ташриф
МСД Гулобод	14.04.2017	20.09.2017		
МСД Давлат Халифаев	20.04.2017	29.09.2017		
МСД Давлатобод	15.05.2017	10.10.2017		
МСД Дараи Калод	25.05.2017	15.10.2017		
МСД Даштигуло	29.04.2017	16.11.2017		

Чадвали 23. Намунаи нақшаи ташрифҳо доир ба мониторинги бизнес нақшагирӣ

Дар давоми сол кӯшиш намудан зарур, ки муовини менечери КАТС дар давоми сол ба ҳар як МСД на камтар аз як маротиба ташриф намояд. Ташрифҳои тақрорӣ аз таҳлили натиҷаҳои мониторинг вобаста мебошанд. Он МСД-ҳое, ки камбудиҳои зиёд доштанд, ҳангоми мониторинги навбатӣ тақроран дида баромада мешаванд.

Сардухтур ва ҳамаи кормандони МСД, мудирони ҳар як БС дар рафти гузаронидани мониторинг иштирок ва ҳамкорӣ мекунад. Ҳамчунин мудирони БС бояд ҳуҷҷатгузори БН-ро оиди қисмҳои “II – Идоракунии иттилоот” ва “III - Нишондодҳо” бо худ биёранд. Намояндаҳои дастаи ҷомеавии саломатӣ (ДҶС) – ин 3-4 аъзоёни гурӯҳҳои ҷомеавии саломатии маҳаллӣ мебошанд, ки барои намояндагии ҷомеаи фарохтар дар давраи ҳалли ҳамаи масъалаҳои бизнес нақшагирӣ интихоб шудаанд, ҳамчунин дар рафти мониторинг иштирок мекунанд.

Ташрифи мониторинг



Ташрифҳои мониторингӣ дар мавқеи кор аз чор қисматҳои пай дар пай таркиб ёфтаанд: «Омодашавӣ» - «Гузаронидан» - «Таҳлил» - «Санчиш ва тақмилдиҳӣ». Дар навбати худ «Омодашавӣ» ба ду қисми омодашавии созмонӣ ва омодашавии техники ҳуди маводҳои мониторинг тақсим мешавад.

Омодашавӣ

Омодашавии ташкилӣ

Як ҳафта пеш аз ташрифи банақшагирифта шуда муовини менечер бояд ба роҳбари МСД иттилоъ диҳад оид ба сана ва вақти ташрифи худ оид ба мониторинги бизнес нақша. Вазифаи роҳбари МСД - ин ҷамъ ва омода намудани ҳамаи коргарони МСД, мудирони БС ва 1-3 намояндаи дастаи ҷомеавии саломатӣ ба мониторинг мебошад.

Омодасозии техники маводи мониторинг

Маводи мониторинг бояд барои ҳар як ташриф таҳия карда шаванд. Ҳамаи он чизе, ки бояд пеш аз чопшавӣ ворид карда шавад бо заминаи ранги сурх ишора хоҳад карда шаванд. Ранги замина баъди ворид намудани қисмати дуруст ва эътиборнок ба ранги сафед табдил мегардад. Пеш аз чоп намудан, нуқтаҳои зерин бояд иҷро карда шаванд:

- Шумораи Бунгоҳҳои Саломатии мутобиқ ба Маркази Саломатии Деҳот бояд ба сарлавҳаи маводи мониторинг илова карда шавад. Тарҳи мавод худ ба таври худкор ва ё автоматӣ рақами интиҳобшударо мувофиқ мегардонад (масалан, сатрҳо барои БС-ии дуум хат зада мешаванд дар ҳолате, ки агар танҳо як БС интиҳоб шуда бошад). Номи муассиса бояд менюи поёни интиҳобшуда, санаи ташриф ба он илова карда мешавад.
- Дар Қисми I. Ҳадафҳо ва амалиётҳо - тамоми ҳадафҳо, амалиёт ва натиҷаҳои дар назар аз БН-и муассиса бояд нусхабардорӣ шуда, ба дохили маводи мониторинг ворид ва сабт карда шаванд. Интизороти мушаххас ва возеҳ дар хусуси он, ки чӣ чизҳо бояд аллакай иҷро карда шуда бошанд хеле муҳим мебошанд, ва аз ин рӯ бояд пешакӣ таҳия ва баррасӣ карда шаванд.
- Дар Қисми IV. Бучет. Охирин маводҳои аз КАТС ба МСД таъмин кардашуда бояд қайд карда шаванд.
- Дар Қисми V. Идоракунии муассиса ба таври тасодуфӣ бояд 3 ҳадаф аз зимни менюи поёни интиҳоб карда шаванд. Баъди ин амал мавод, барои чопкунӣ омода мешавад.

Гузaronидани ташрифи сайёри

Чанбаҳои ташкилӣ

Муовини менеҷер дар ибтидои ташрифи мавқеъ бояд як маҷлисе гузаронад, ки дар он тамоми кормандон бояд иштирок намоянд. Дар ин маҷлис бояд масъалаҳои марбут ба ҳадафҳои боздид ва ҳамчунон раванду чараҳои боздид аз мавқеъҳои фаъолият баррасӣ карда шавад.

Ба таври мушаххас дар ибтидо ин маҷлис бояд чунин мавзӯёҳоро баррасӣ намояд:

- Шинос намудани иштирокчиёни мониторинг, аз он ҷумла намояндаҳои дастаи ҷомеаи саломатӣ
- Маълумот додан оид ба мақсадҳои ташриф
- Шарҳ оид ба тартибу пай дар пайи ташрифи марбут ба мониторинг
- Шиносӣ ва шарҳи аломату баҳоҳо
- Ҷавоб додан ба саволҳои кормандони муассиса

Мониторинги амалӣ (воқеӣ)

Мониторинг тавассути маводҳои махсус иҷро мегардад. Маводҳо ба таври возеҳ тартиб додашуда тамоми чараёнро ба тарзи қадам ба қадам шарҳ медиҳад. Ба ҳангоми мониторинги воқеӣ муҳим он аст, ки гурӯҳи мониторинг бетараф ва мустақил боқӣ монад. Барои ҳар як чанба як баҳо гузошта мешавад (3=хеле хуб, 2=хуб ва ё 1=бад). Дар бисёр

мавридҳо сардухтур ва ё дигар кормандон меҳоҳанд иттилоот ва маълумоти ворид шударо ислоҳ намоянд. Ин гуна ислоҳот набояд ба ҳисоб гирифта шаванд.

- Дар давоми мониторинг муҳим он аст, ки ақаллан сардухтур бояд ба таври доимӣ дар мониторинг, ба мақсади пурра фаҳмидани он, ки чӣ гуна натиҷабарорӣ ва хулосабарорӣ амалӣ мегардад, кадом хатоҳо кашф шудаанд ва барои чӣ он баҳои мушаххас гузошта шудааст, иштирок намояд.
- Ҳар замоне, ки имконият бошад, тамоми дигар кормандон низ бояд дар чараёни боздиди мавқеи корӣ ҳузур дошта бошанд. Исбот шудааст, ки ин тартиб ва равиш муносиб аст, чунки кормандони мониторинг доимо ба таври робитаи бозгашт ва маслиҳатҳои худро пешниҳод менамоянд, ки онҳо мумкин ба тамоми кормандон равона ва дахл дошта бошанд. Дар эҷод намудани якумин мониторингҳо муҳокима намудани ҳамаи масъалаҳое, ки яку якбора дар хотима пайдо шудаанд, аз афташ имконнопазир ва зарурат надорад. Дар чараёни ташриф ба ҷойҳо мавқеъ табиист, ки саволҳо ва баҳсу мунозираҳо пайдо мешаванд ва мавқуф гузоштани онҳо барои замони баъдтар мушкул мегардад.
- Ба муовини менечер тавсия карда мешавад, ки ба раванди таълим ва омӯзиши сардухтурон ва дигар кормандон қувват бахшанд ва ҳар замоне, ки имкон бошад онҳо бояд хатоҳои сарзадари шарҳ дода, фаҳмонанд, ки чӣ тавр дар оянда метавон ба он хатоҳо роҳ надод.
- Муовини менечер бояд фаълоне намояндаҳои дастаи ҷомеавии саломатиро ба баррасии Қисми “Ҳадафҳо ва Амалиётҳо” ҷалб намояд.
- Дар охири ташрифи мониторингӣ ба мавқеъҳо бояд як маҷлиси кӯтоҳе гузаронида шавад. Дар онҳо сардухтур бо натиҷагирӣ ва хулосабарорӣ суханронӣ менамояд. Хулосаҳо бояд воқеӣ ва бидуни арзёбӣ ва баҳодиҳӣ бошанд.
- Дар охир сардухтур метавонад фикру мулоҳизаҳои худро оид ба боздид аз мавқеи фаъолият ба таври хаттӣ илова намояд. Илова, ӯ метавонад дар хусуси мувофиқ ва ё номувофиқ будани натиҷаву хулосабарориҳо ишора намояд. Агар ягон намуд мулоҳизаҳои сардухтур оид ба мониторинг ва ё паст будани баҳоҳо ҷой дошта бошанд, онҳо бояд ба таври васеъу равшан дар санадҳо сабт ва ба дохили қуттии фикру мулоҳизаҳо ворид карда шаванд.
- Дар охир, сардухтур бояд ба санади маводи мониторинг имзо гузорад. Бо имзои худ ӯ эътироф менамояд, ки ӯ дар хусуси хулосаву натиҷаҳо иттилоъ дорад ва онҳоро мефаҳмад. Имзо маънои онро надорад, ки ӯ бо натиҷаву хулосаҳо мувофиқ ва розӣ мебошад. Дар охири марҳила шахси масъул бар мониторинг низ имзои худро бар он санад мегузорад.

Таҳлилҳо

Гарчанде, ки шумораи зиёди ҷавобҳо ва маслиҳатҳо дар мавқеъҳои корӣ дода шаванд ҳам, гузаронидани таҳлилҳо дар берун аз муассиса зарур мебошад. Тамоми натиҷаҳо бояд ба шакли рақамӣ дароварда шаванд.

Натиҷаҳои мониторинг бояд ба бизнес нақшаи муттаҳидкардашуда аз муовини менечер ворид карда шавад. Ин барои гузаронидани дар сатҳи ноҳия таҳлили васеъ оиди муайян намудани тарафҳои пурзӯр ва заиф, ва ҳамчунон хатарҳо ва имкониятҳои дар сатҳи муассисаҳои тандурустӣ имкон медиҳад.

Санҷиш ва тақмилдиҳӣ

Баъд аз хулоса барорӣ ва муайян намудани натиҷаҳои мониторинги мавқеи фаъолият бояд амалиёти санҷиш ва тақмилдиҳӣ гузаронида шавад. Таҳлилҳо (аз рӯи як муассиса ва ҳамчунон таҳлилҳои муштарак) муайян менамоянд, ки дар кучо ва кадом намуди амалиёти санҷиш ва тақмилдиҳӣ гузаронида шавад. Умуман се вазъияти зерини эҳтимоли вучуд дошта метавонад:

1. МСД ва БС дар хусуси хатарҳо ва нуқтаҳои ҳассос фаҳмиши хуб доранд ва масъалаи санҷиш ва тақмилдиҳӣ он қадар зарурӣ намебошад (масалан, дар ҳолате, ки агар ҳадафҳои аз ҳад зиёд баланд парвозона ва ё ғайри воқеи интиҳоб шуда бошанд).
2. МСД ва БС дар хусуси хатарҳо ва нуқтаҳои ҳассос фаҳмиши хуб доранд, вале гузаронидани санҷиш ва тақмилдиҳӣ аз тарафи МСД ва ё КАТС зарур мебошад (масалан, мавҷуд набудани журналҳои қайди расмӣ).
3. МСД ва БС дар хусуси хатарҳо ва нуқтаҳои ҳассос фаҳмиши хуб надоранд ва гузаронидани санҷиш ва тақмилдиҳӣ аз тарафи МСД ва ё КАТС зарур мебошад (масалан, муайян набудани масъалаҳои марбут ба нишондодҳои ҳисоботӣ).

Намуди хатар	Амалиёти санҷиш ва тақмилдиҳӣ
Мавҷуд набудани китобҳо, дафтарҳои қайд ва ё варақа-формаҳои расмӣ	Гурӯҳи КАТС бояд ба муассисаи КАТС санадҳои заруриро дар мӯҳлати 14 рӯз баъд аз анҷоми мониторинг дастрас намояд.
Мавҷуд набудани стандартҳои оиди табобат	Гурӯҳи КАТС бояд ба муассисаи КАТС стандартҳои зарурии оиди табобатро дар мӯҳлати 14 рӯз баъд аз анҷоми мониторинг дастрас намояд.
Якчанд МСД/БС дар масъалаи ҳисобот додани нишондодҳои дақиқ мушкилӣ доранд	Гурӯҳи КАТС дар хусуси тарзҳои дурусти бақайдгирӣ ва ҳисоботдиҳии нишондодҳо бояд семинар ташкил намояд. Ин семинар бояд аз ҷониби мутахассиси гурӯҳи КАТС оид ба иттилоот ва сардӯхтурони муассисаҳои иштирокдор гузаронида шавад.
Дар масъалаи расидан ба ҳадафҳои интиҳоб шуда ва татбиқи онҳо сардӯхтурҳо ба мушкилӣ рӯ ба рӯ мегарданд	Гурӯҳи КАТС дар давоми як вохӯрии махсус бо сардӯхтурон бояд маслиҳату тавсияҳои худро пешниҳод намояд. Бо шакли дигар, гурӯҳи КАТС метавонад омӯзишро барои сардӯхтурон оид ба вазъияти монанд (айни ҳамон ҳадаф) ташкил намояд, то ки сардӯхтурон дар давоми он тавонанд масъалаҳои худро бо ҳамтоёни худ дар миён гузошта ва баррасӣ намоянд.

Таҳлили якчанд муассисаҳои КАТС нишон медиҳад, ки дар бисёр ҷойҳо меъёрҳои минималии стандартҳои гигиени ва бехатарӣ риоя намегарданд	КАТС бояд кори худро аз пурсишномае дар хусуси сабабҳои иҷро ва риоя нашудани меъёрҳои стандартӣ оғоз намояд. Баъди муайян шудани сабабҳо метавон амалиёти заруриро анҷом дод.
Мавҷуд набудани борхат оиди маводҳои ба муассиса расонида шуда	Дар ҳолате, ки гурӯҳи КАТС барои маводҳои расонида шуда борхатро пешниҳод накарда бошад, гурӯҳи КАТС бояд кафолат диҳад, ки дар оянда тамоми маводе, ки ба муассиса расонида мешавад якҷоя бо борхатҳо расонида шаванд. Дар дигар мавридҳо ба муассиса бояд хотирнишон намуд, ки борхатҳо бояд дар муассиса бозътимод нигоҳдорӣ карда шаванд.

Баъзе масъалаҳоро метавонад ҳуди МСД ҳал намояд (масалан, агар рақамҳо ба таври нодуруст ҷамъ карда шуда буданд ва ё агар дар муассиса собун мавҷуд набошад). Дар дигар мавридҳо масъалаҳои санҷиш ва тақмилдиҳӣ бар дӯши гурӯҳи КАТС гузошта мешаванд.

Маводи мониторинг

Боби мазкур маводҳои мониторингро шарҳ дода, ба ҳар яке аз қисматҳо тавзеҳот пешниҳод менамояд. Мониторинг бар асоси варақаҳои барномаи Эксел тартиб дода шудаанд.

Сохтор ва концепсия

Маводи мониторинг аз панҷ қисмат иборат мебошад: “Ҳадафҳо ва амалиётҳо”, “Идорасозии иттилоот”, “Нишондодҳо”, “Бучет” ва “Идоракунии муассиса”. Ба таври илова, маводи мониторинг сарлавҳа, ҷое барои фикру мулоҳизаҳо, шарҳу эзоҳ, варақаи мувофиқат ва сатре барои имзоҳоро дар бар мегирад.

Маводи мониторинг дар системаи се-ситора амал менамояд. Чунин система афзалияти тарзи беихтиёро на дуруст шарҳ додан ва истифодаи васеъро дорад. Се натиҷаи эҳтимолӣ (ба истиснои М/Н, яъне мавҷуд намебошад) барои ҳар як арзёбӣ ва баҳодиҳӣ мавҷуд мебошад.

Баҳо	Рақам	Маъно
	3	Хеле хуб
	2	Хуб
	1	Бад

Маънии ситора бояд дар сатҳи васеътар дарк шавад. Масалан, се ситора ва ду ситораро метавон ҳамчун «мувофиқи маҷро» ва «асосан мувофиқи маҷро» мутаносибан

маънидод намуд. Як ситора бошад ба хатарҳо ишора менамояд ва далолат бар он менамояд, ки ба ин нуқта додани диққати махсус зарур мебошад.

Сарлавҳа

Сарлавҳа маълумотро дар хусуси шумораи бунгоҳҳои саломатӣ дар тобеияти МСД, номи МСД ва санаи гузаронидани мониторингро дар бар мегирад. Маълумоти дар сарлавҳа дарҷ гардида:

- Шумораи бунгоҳҳои саломатии ба МСД вобаста карда шуда
- Барои шумораи БС бояд яке аз ададҳои бутун ва ё дуруст аз байни сифр то шаш интихоб карда шавад. Номи маркази саломатии деҳот.
- Санаи гузаронидани мониторинг (рӯз, моҳ, сол)

# БС:		Номи МСД:		Сана:					
-------	--	-----------	--	-------	--	--	--	--	--

Расми 24. Сарлавҳа (холӣ)

# БС:	2	Номи МСД:	МСД Истиқлол	Сана:	27.05.2013				
-------	---	-----------	--------------	-------	------------	--	--	--	--

Расми 25. Сарлавҳа (намуна)

Ҳадафҳо ва амалиётҳо

МСД ва БС дар давоми сол оид ба ҳадафҳои интихобшуда дар якҷоягӣ бо дастаи ҷомеаи саломатӣ худ фаъолият мебаранд. Интизор меравад, ки сардӯхтурон ба таври муттасил дар самти татбиқи ин фаъолиятҳо кор карда, назорат ва ҳуҷҷатдориро дар хусуси ҷӣ тавр ва кай иҷро гардидани он фаъолиятҳо ба роҳ мемонанд. Маводҳои мониторинг ин раванди татбиқи фаъолиятҳоро арзёбӣ ва баҳогузорӣ менамоянд.

Барои тайёр кардани маводҳо тамоми ҳадафҳои интихоб гардида, фаъолиятҳо ва ҳамчунон натиҷаҳои мавриди назар тавре, ки дар бизнес нақшаи МСД сабт гардидааст бояд ба зимни маводҳои мониторинг дар қисмати “I. Ҳадафҳо ва амалиётҳо” нусхабардорӣ карда шаванд. Ранги пасти сурх дар даруни хонача, ки барои ворид намудани маълумот пешбинӣ шудааст, баъди анҷоми таҳияи хонача ранги он ба таври автоматӣ нест мегардад.

Ҳангоми баҳодиҳии ин қисм, бояд ба нуқтаҳои зерин аҳамият намудан:

- Кадом фаъолиятҳо иҷро гардидаанд?
- То ҷӣ андоза фаъолиятҳоро барои ҳар як ҳадафи алоҳида пешрафт кардаанд?
- Дар ҷараёни иҷрои корҳо бо кадом мушкилиҳо рӯ ба рӯ гаштед?
- Бо кадом роҳ дастаи ҷомеаи саломатӣ ба амали намудани ҳадафҳо ҷалб карда шудаанд?

Тартиб додани санад оид ба ҷараёни пешрафти “Ҳадафҳо ва амалиётҳо” дар ҷорҷӯбаи матнӣ “арзёбӣ ва баҳодиҳии ҳадафҳо Арзёбӣ-баҳодиҳӣ” (Расми 26) оварда шудааст. Муовини менечер бояд тамоми маълумотро оид ба ҷараёни пешрафти корҳо,

ичрои онҳо, мушкилиҳои ҷой дошта, тафтишҳои мутақобила ва таъхирҳо дар самти татбиқ созиро ба таври хаттӣ сабт намояд. Баъди ин арзёбии тавзеҳӣ ба натиҷаи умумии пешравии корҳо мутобиқи меъёри равшан ва шаффоф баҳогузорӣ менамояд. Арзёбӣ-баҳодихӣ агар натиҷаҳои пешбинишуда амалӣ ва тафтишу санҷиш гузаронида шуда бошанд, баҳои 3 гузошта мешавад. Агар натиҷаҳои пешбинӣ шуда дар бисёр мавридҳо иҷрошуда бошанд ва онҳо ақаллан ба шакли қисмӣ санҷида шаванд, он гоҳ баҳои 2 гузошта мешавад. Дар мавриде, ки тамоман санҷиш ва тафтиш гузаронида нашуда бошад ва ё тамоман амалиётҳои кам иҷро кардашуда бошанд, он гоҳ бояд баҳои 1 гузошта шавад. Дар охир як баҳои миёна барои тамоми қисмат ҳисоб карда мешавад. Дар расми 26 ва 27 намунаи холи ва тайёр нишон дода шудааст “I. Ҳадафҳо ва амалиётҳо”- ро дар маводи мониторинг нишон медиҳад.

I. Ҳадафҳо ва амалҳо					
	Ҳадафҳо	Фаъолият	Натиҷаҳои интизорӣ		
Ҳадафи 1:					
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		
Ҳадафи 2:					
			<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		

Расми 26. Қисми I. Ҳадафҳо ва амалиётҳо (холӣ)

I. Ҳадафҳо ва амалҳо			
Ҳадафҳо		Фаъолият	Натиҷаҳои интизорӣ
Ҳадафи 1:	Афзудани шумораи давомотҳои антенаталӣ (то-таваллудӣ) ба муассиса	1. Дастрас намудани иттилоот оид ба меъёрҳои миллий дар хусуси кӯмакҳои то-таваллуд. 2. Гузаронидани вохӯриҳо бо кормандони тиббӣ муассиса оид ба меъёрҳои миллий ва баррасии мушкилиҳои ҷорӣ. 3. Пурзӯр намудани мӯтобиқатҳо бо меъёрҳо.	Кормандони тиббӣ дар хусуси меъёрҳои нигоҳубини пеш аз марҳилаи таваллуд маълумот ва дониш доранд. Барои аксари занони ҳомила нигоҳубин мӯтобиқи меъёрҳо расонида шудааст.
Сардӯхтури муассиса меъёрҳо оиди назорат ва нигоҳубини антенаталӣ ҳангоми ҳомиладорӣ физиологӣ дарёфт кардааст. Ба кормандони тиббӣ муассиса меъёрҳои миллий дастрас буда, ҳамаи кормандони тиббӣ оиди ҳадафи интиҳобшуда иттилоот доранд. Ба аксарият занони ҳомила нигоҳубин мӯтобиқи меъёрҳои миллий расонида шуда истодааст. Бақайдгирии занони ҳомила дар мӯҳлати то 12 ҳафта ҳуб ба роҳ монда шудааст.			3 ★★
Ҳадафи 2:	Афзоиш додани шумораи / фоизи кӯдакони то 6 моҳа, ки танҳо бо шири модар ғизо мегиранд	1. Шахси масъулро оиди ҳадаф дар сатҳи МСД муайян намудан. 2. Мунтазам бо кормандони тиббӣ МСД в БС омӯзиш оиди 10 принципи ғизоидиҳии пистонӣ, дуруст синамаконӣ, бартариҳои синамаконӣ гузаронидан. 3. Ба модарон фаҳмонидани тарзҳои дурусти синамаконӣ. 4. Мунтазами гузаронидани машваратҳо оиди синамаконӣ бо занони ҳомила ва таваллудкарда.	Шумораи / фоизи кӯдакони то 6 моҳа, ки танҳо бо шири модар ғизо мегиранд, зиёд шудааст.
Сардӯхтур маводҳои иттилоотӣ оиди синамаконӣ, аҳамияти он ва сабабҳои қатъ кардани синамаконӣ пайдо кардааст. Бо кормандони тиббӣ муассиса оиди оиди ҳадафи интиҳобшуда вохӯри ва семинар гузаронида шудааст. Кормандони тиббӣ муассиса оиди ҳадафи интиҳобшуда иттилоот доранд. Ташриф ба муассиса зиёд шуда, шумори занҳои ба кӯдаконашон аз пистон ширдиҳанда дар давоми 6 моҳ афзудааст.			2 ★★

Расми 27. Қисми I. Ҳадафҳо ва амалиётҳо (намуна)

Ҳузури намояндаҳои дастаи ҷомеавӣ саломатӣ дар доираи раванди мониторинг дар доираи баланд бардоштани сатҳи шаффофият (аз МСД ба ҷомеа, ва аз ҷомеа ба МСД) ва пурзӯр кардани масъулияти МСД хеле муҳим аст. Қисми асосии ҷалб кардани онҳо, ин қисми “Ҳадафҳо ва амалиётҳо” мебошад. Намояндаҳои дастаи ҷомеавӣ саломатӣ бояд нуқтаи назари худро дар доираи ҷалби онҳо дар раванди таҳияи БН, баррасии талаботи саломатии худ (аз он ҷумла, талаботи саломатии ҳар ду ҷинс), ва пешрафти татбиқи ҳадафҳо, баён кунанд.

Маводҳои мониторинг се нишондодҳо оиди ҷалб намудани дастаи ҷомеавӣ саломатӣ, ки бояд ба тарзи зерин баҳо дода шавад, дар бар мегиранд:

- Ҳузури намояндаҳои дастаи ҷомеавӣ саломатӣ дар тӯли ташрифи мониторингӣ:
 - 3 ситораҷа: Ҳадди аққал як намояндаи дастаи ҷомеавӣ саломатӣ ҳузур дорад
 - 1 ситораҷа: Ҳолати дигар
- Тавозуни гендерии намояндаҳои дастаи ҷомеавӣ саломатӣ
 - 3 ситораҷа: Намояндаҳои ҳар ду ҷинс дар ҳайати намояндаҳои дастаи ҷомеавӣ саломатӣ дохил карда шудаанд
 - 1 ситораҷа: Ҳолати дигар
- Вучуд доштани протоколи имзо карда шудаи ҷаласаи таҳияи БН
 - 3 ситораҷа: Протоколи ҷаласаи таҳияи БН бо иштироки кормандони КАТС ва намояндагони дастаи ҷомеавӣ саломатӣ вучуд дорад

- 1 ситораҷа: Протокол вучуд надорад

Расмҳои 28 ва 29 намунаҳои зербанди пур карда шуда ва холии ҷалб намудани даътаи ҷомеави саломатӣ нишон медиҳанд.

Иштироки даътаи ҷомеави саломат	Ҳузури намоёндагони даътаи ҷомеави саломатӣ дар ташрифи мониторинг			
	Тавозуни гендерӣ намоёндагони даътаи ҷомеави саломатӣ			
	Дастрас будани протоколи имзошуда аз воҳӯрии таҳияи БН			

Расми 28. Қисми I. Ҳадафҳо ва амалиётҳо, қисми ҷалби ҷомеа (ҳоли)

Иштироки даътаи ҷомеави саломат	Ҳузури намоёндагони даътаи ҷомеави саломатӣ дар ташрифи мониторинг	3	2,33 ★★
	Тавозуни гендерӣ намоёндагони даътаи ҷомеави саломатӣ	1	
	Дастрас будани протоколи имзошуда аз воҳӯрии таҳияи БН	3	

Расми 29. Қисми II. Ҳадафҳо ва амалиётҳо, қисми ҷалби ҷомеа (намуна)

Идоракунии ҳисобот

Қисмҳои дуҷум ва сеҷуми маводҳо ба идорасозии маълумот бахшида шудаанд. Муассисаҳои КАТС дар хусуси ҷанбаҳои мухталифи қори худ қайду сабтҳоро ниғаҳдорӣ менамоянд, Барои ин мақсад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор дафтар, китобҳои расмӣ, варақа-формаҳо ва журналҳо вучуд доранд. Ин санадҳо маълумот ва иттилооти хеле асосии тиббиро дар бар мегиранд, ки ҷузъан дар бизнес нақшаи ҳар яке аз муассисаҳо инъикос ва ё ҳулосабандӣ карда шудаанд. Бар асоси ин санадҳо МСД ҳар моҳ бо номи нишондодҳоро ба гурӯҳи КАТС ҳисобот медиҳад. Илова бар ин, боназардошти он воқеият, ки қарорҳои муҳими тиббӣ низ бар асоси он санадҳо қабул карда мешаванд, ин санадҳои ибтидоӣ бояд мавҷуд ва дурусту саҳеҳ бошанд.

- Дар қисми “II. Идоракунии ҳисобот” тамоми ҳуҷҷатҳо (китобҳо, журналҳо, дафтарҳо ва варақа-форматҳо) бояд ба мақсади муайян намудани мавҷудияти онҳо дар муассисаҳо ва истифодаи дурусти онҳо бояд санҷида шаванд. Ба таври махсус таҳия намудани ин қисми маводҳо барои ҳар яке аз муассисаҳо зарурат надорад.
- Мувофиқи шумораи БС-и интиҳоб шуда дар қисми сарлавҳа адади зиёд ва ё қами сатрҳо барои арзёбӣ ва баҳодихӣ ҷудо карда шудаанд. Файли дар барномаи Эксел сохта шуда ба таври худкор ва ё автоматӣ Арзёбӣ-баҳодихӣ МСД ва БС-ҳоро ҷудо намуда нишон медиҳад, ки қадоме аз китобҳо, журналҳо ва варақа-форматҳо бояд тайёр ва рӯи даст бошанд.

Аз ҳар як санад ду қимати андозагирӣ “дастрас будан” ва “истифодабарӣ” арзёбӣ карда мешаванд. Ба таври умумӣ, танҳо санадҳои расмӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Дар нисбати “Дастрас будан” шумораи 3 маънои онро дорад, ки тамоми нусхаҳои зарурӣ дар муассиса

мавчуд мебошанд; шумораи 2 вақте гузошта мешавад, ки агар камаш як нусха вучуд набошад ва шумораи 1 вақте гузошта мешавад, ки агар камтар аз 50% нусхаҳои зарурӣ мавчуд бошанд.

Барои истифодабарӣ бояд 3 ва ё 1 бошад; дар ин маврид 3 маънои онро дорад, ки санад дуруст истифода бурда мешавад (камбудӣ вучуд надорад), дар дигар ҳолатҳо 1 муносиб аст. Баҳои умумӣ ҳамчун ҳисоби миёнаи арифметикӣ дар охири қисм ҳисоб карда мешавад. Расмҳои 29 ва 30 як ҷузъ аз қисми Идоракунии маълумоти маводҳоро нишон медиҳанд.

II. Идоракунии ҳисобот			МС	БС1	БС2	БС3	БС4	БС5	БС6	Баҳодиҳӣ
No098	Дафтари қайди қабули муроҷиаткунандагон	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No031	Дафтари қайди даъват ба хона	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No037	Дафтари қайди корҳои ҳамшираҳои тиббии минтақа	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No039	Рӯзномаи кории табиб	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No040	Рӯзномаи корманди миёнаи тиб барои моҳи _____	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No087	Варақаи мубодила	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No075	Китоби қайди занони ҳомила	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No032	Дафтари қайди таваллуд дар хона	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No094	Шаҳодатномаи тибби оиди таваллуд	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No029	Картаи инфиродии зани ҳомиладор ва таваллудкунанда	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No024	Картаи тиббии дармонгоҳӣ	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No063	Картаи қайди иммунизатсия	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No064	Дафтари қайди иммунизатсия	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No069	Роҳхат барои машваратдиҳӣ, амалиётҳои табобатӣ ва ғ	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No234	Картаи тиббии табобати бемори сил	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
No091	Дафтари баҳисобгирии бемориҳои сироятӣ	Мавчуд аст								
		Истифодабарӣ								
Ҳисоби миёна II. Идоракунии ҳисобот:										

Расми 30. Қисми II. Идоракунии ҳисобот (ҳолӣ)

II. Идоракунии ҳисобот			МСД	BC1	BC2	BC3	BC4	BC5	BC6	Баҳоидиҳӣ
No098	Дафтари қайди қабули муроҷиаткунандагон	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	2							2,0 ★ ★
No031	Дафтари қайди даъват ба хона	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	2							2,0 ★ ★
No037	Дафтари қайди корҳои ҳамшираҳои тиббии минтақавӣ	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	2							2,0 ★ ★
No039	Рӯзномаи кори табиб	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	3							3,0 ★ ★ ★
No040	Рӯзномаи корманди миёнаи тиб барои моҳи _____	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	2							2,0 ★ ★
No087	Варақаи мубодила	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	2							2,0 ★ ★
No075	Китоби қайди занони ҳомила	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	3							3,0 ★ ★ ★
No032	Дафтари қайди таваллуд дар хона	Мавҷуд аст	2							2,0 ★ ★
		Истифодабари	2							2,0 ★ ★
No094	Шаҳодатномаи тибби оиди таваллуд	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	3							3,0 ★ ★ ★
No029	Картаи инфиродии зани ҳомиладор ва таваллудкунанда	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	2							2,0 ★ ★
No024	Картаи тиббии дармонгоҳӣ	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	2							2,0 ★ ★
No063	Картаи қайди иммунизатсия	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	3							3,0 ★ ★ ★
No064	Дафтари қайди иммунизатсия	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	3							3,0 ★ ★ ★
No069	Роҳхат барои машваратдиҳӣ, амалиётҳои табобатӣ ва ғ	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	3							3,0 ★ ★ ★
No234	Картаи тиббии табобати бемори сил	Мавҷуд аст	3							3,0 ★ ★ ★
		Истифодабари	3							3,0 ★ ★ ★
No091	Дафтари баҳисобирии бемориҳои сироятӣ	Мавҷуд аст	2							2,0 ★ ★
		Истифодабари	2							2,0 ★ ★
Ҳисоби миёна II. Идоракунии ҳисобот:										2,7 ★ ★ ★

Расми 31. Қисми II. Идоракунии ҳисобот (намуна)

Нишондодҳо

Аз МСД талаб карда мешавад, ки ҳар моҳ дар хусуси якчанд нишондодҳо ҳисобот ба МСН пешниҳод намоянд: бизнес нақшаи МСД 29 - тои онҳоро дар бар мегирад.

- Аз ҷумлаи 29 нишондод 11 нишондоди аз қабл муайян гардида дар давоми бозиди назоратӣ-мониторингӣ аз мавқеи кор арзёбӣ гардида буданд.
- Давраи муносиб барои арзёбӣ як моҳро ташкил медиҳад. Гарчанде, ки сардухтур бояд нишондодҳоро барои як моҳ то 10-уми моҳи оянда супорад, навсозии электронии бизнес нақшаи муассиса вақти бештареро мегирад ва аз ин рӯ замони муайяни иҷрои он вучуд надорад. Аз ҳамин сабаб таҳия намудани маводи мониторинг ворид намудани рақамҳои ҳисобот додашударо дар бар намегирад.
- Рақамҳои ҳисобот додашуда (аз қайдҳои МСД гирифташуда) дар давраи то 10-уми ҳар як моҳ пур карда мешаванд.
- Сипас аз нав ҳисоб намудани тамоми 11 нишондод иҷро карда мешавад ва асоси ин ҳисобкунии такрорӣ қайдҳои аввалия мебошад.

- Бо сабаби он, ки қайдҳои ибтидоӣ дар ҷойҳои мухталиф нигоҳдорӣ карда мешаванд (МСД ва БС) бояд ҳосили ҷамъи ҳамаи онҳо ҳисоб карда шавад; ин рақам асоси муқоиса бо рақами ҳисобот додашуда махсуб мегардад.

Баҳоҳо бар асоси меъёр-критерияи математикӣ қарор доранд; агар ҳарду рақамҳо якхела бошанд, баҳои 3 гузошта мешавад, агар фарқи рақами ҳисоботдодашуда на бештар аз 20% (кам ё зиёд) ташкил диҳад, баҳои 2 гузошта мешавад, дар ҳолатҳои боқимонда 1 гузошта мешавад. Ба мисли дигар қисмҳо, ҳисоби миёнаи арифметикӣ ба таври автоматикӣ дар охири қисм ҳисоб карда мешавад. Расми 32 Шакли нишондодҳои ҳоли ва Расми 33 Шакли нишондодҳои намунавӣ қисми «III Нишондодҳо» - и мониторингро нишон медиҳанд.

III. Индикаторҳо / Нишондодҳо									
Индикатор / Нишондод		МСД						Даври ҳисо ботӣ	Баҳодиҳӣ
		БС1	БС2	БС3	БС4	БС5	БС6		
Ҳомила дори ва зоиш:	Шумораи таваллудҳо								
	Шумораи таваллудҳо бо кӯмаки кормандони тиббӣ								
	Шумораи навзодони таваллудшуда								
	Шумораи занҳои ҳомиладори бақайдгирифташуда								
	Шумораи занони ҳомиладор дар мӯҳлати ҳомиладори то 12 ҳафта								
Эмкунӣ:	Шумораи кӯдакони ба синни 12 моҳаги расида								
	Шумораи кӯдакони то расидани синни яқсолаги бо 3 вояи вакسينаи пентаваленти эмкардашуда								
	Шумораи кӯдакони бар зидди сурхча эмкарда шудаи ба синни як сола расида								
	Шумораи навзодони бар зидди сил эмкардашуда								
Ташхис ва муолиҷа:	Шумораи ҳодисаҳои диарея дар байни кӯдакони то 5 сола								
	Шумораи ҳодисаҳои сирояти шадиди респиратори дар байни кӯдакони то 5 сола								
Ҳисоби миёна III. Индикаторҳо / Нишондодҳо:									

Расми 32. Қисми III. Нишондодҳо – ҳоли

III. Индикаторҳо / Нишондодҳо											
Индикатор / Нишондод		МСД	БС1	БС2	БС3	БС4	БС5	БС6	Чамъ	Даври ҳисо ботӣ	Баҳодиҳӣ
Ҳомила	Шумораи таваллудҳо	7							7	11	3★ ★ ★
дори ва	Шумораи таваллудҳо бо кӯмаки кормандони тиббӣ	7							7	11	3★ ★ ★
зоиш:	Шумораи навзодони таваллудшуда	7							7	11	3★ ★ ★
	Шумораи занҳои ҳомиладори бақайдгирифташуда	6							6	7	2★ ★
	Шумораи занони ҳомиладор дар мӯҳлати ҳомиладори то 12 ҳафта	6							6	7	2★ ★
Эмкунӣ:	Шумораи кӯдакони ба синни 12 моҳаги расида	11							11	16	3★ ★ ★
	Шумораи кӯдакони то расидани синни яксолаги бо 3 вояи вакسينаи пентаваленти эмкардашуда	11							11	16	3★ ★ ★
	Шумораи кӯдакони бар зидди сурхча эмкарда шудаи ба синни як сола расида	11							11	16	3★ ★ ★
	Шумораи навзодони бар зидди сил эмкардашуда	7							7	11	2★ ★
Таъхис	Шумораи ҳодисаҳои диарея дар байни кӯдакони то 5 сола	29							29	33	2★ ★
ва	Шумораи ҳодисаҳои сирояти шадиди респиратори дар	8							8	9	2★ ★
муолиҷа:	байни кӯдакони то 5 сола										
Ҳисоби миёна III. Индикаторҳо / Нишондодҳо:										2,5	★★★★

Расми 33. Қисми III. Нишондодҳо – намуна

Бучет

Яке аз дастовардҳои асосии бизнес нақшагирӣ дар муассисаҳои КАТС он аст, ки сардхтурон дар бораи бучети барои соли муайян ҷудо шуда огоҳӣ доранд. Ин ба сардхтурон имкон медиҳад, ки аз маблағу манбаҳо дар масъалаи нақшагирӣ беҳтар истифода баранд. Дар доираи бизнес нақша сардхтурон бояд назоратро аз болои бучети худ ҷорӣ намуда, тамоми маводи қабулшавандаро ҷӣ аз тарафи идоракунии КАТС ва ҷӣ аз тарафи барномаҳои амудӣ бояд ба қайд гиранд.

- Қисми IV. Бучет санадгузори сардхтурро оид ба маводҳои аз КАТС ва ё барномаҳои амудӣ қабулшударо назорат ва мониторинг менамояд, ки ин ба онҳо имкон медиҳад, ки бучети аслии худро низ таҳти назорат гиранд.
- Барои гузаронидани арзёбии маънидори бучет донишҷуи тамоми маводи дастрас шуда барои муассиса то саршавии ташрифи мониторингӣ хеле муҳим аст. Се номгӯи охири маводи таъминшаванда бояд дар маводи мониторинг дарҷ карда шаванд.
- Дар дохили муассиса муовини менеҷер бояд мутобиқати қайдҳои КАТС ва МСД-ро тафтиш карда, мавҷуд будани санаду расидҳоро санҷанд.

Намунаҳои ҳоли ва пур кардашудаи қисми бучет дар расмҳои 34 ва 35 нишон дода шудаанд.

IV. Бучет						
	Сана	Таъмин- кунанда	Маводи қабулшуда	Маҳсулот	Арзиши аслии воҳиди маҳсулот	Ҳамагӣ
Воридоти 1						Баёноти КАТС ва МСД мувофиқат мекунад
						Ҳисоботи дастрас буда ба навиштаҷот мувофиқ аст
Воридоти 2						Баёноти КАТС ва МСД мувофиқат мекунад
						Ҳисоботи дастрас буда ба навиштаҷот мувофиқ аст
Воридоти 3						Баёноти КАТС ва МСД мувофиқат мекунад
						Ҳисоботи дастрас буда ба навиштаҷот мувофиқ аст
Баёноти даҳонакию хатти МСД оиди ҳамаи дигар мавоҳҳои қабулшуда (мисол, Барномаи амудӣ) бо якигар мувофиқ мебошад						
Ҳисоби миёна IV. Бучет:						

Расми 34. Қисми IV. Бүҷет (холӣ)

IV. Бүҷет								
	Сана	Таъмин- кунанда	Маводи қабулшуда	Маҳсулот	Арзиши аслии воҳиди маҳсулот	Ҳамагӣ		
Воридоти 1	15.02.2017	КАТС	1	қувваи барқ	120,0	120,0	Баёноти КАТС ва МСД мувофиқат мекунад	3   
							Ҳисоботи дастрас буда ба навиштаҷот мувофиқ аст	2  
Воридоти 2	10.03.2017	КАТС	27	маводи дору ворӣ	14,33	387,0	Баёноти КАТС ва МСД мувофиқат мекунад	3   
							Ҳисоботи дастрас буда ба навиштаҷот мувофиқ аст	2  
Воридоти 3							Баёноти КАТС ва МСД мувофиқат мекунад	N/A
							Ҳисоботи дастрас буда ба навиштаҷот мувофиқ аст	N/A
Баёноти даҳонакию хатти МСД оиди ҳамаи дигар мавоҳрои қабулшуда (мисол, Барномаи амудӣ) бо якигар мувофиқ мебошад							3   	
Ҳисоби миёна IV. Бүҷет:							2,6   	

Расми 35. Қисми IV. Бүҷет (намуна)

Идоракунии муассиса

Идоракунии муассиса аз ду қисм иборат мебошад: «Инфраструктураи муассиса ва тозагию нигоҳдории умумӣ» ва ё «Меъёрҳои (стандартҳо) минималии гигиенӣ ва бехатарӣ».

Аз қисми «Инфраструктураи муассиса ва тозагию нигоҳдории умумӣ» як ҳадаф ва аз қисми «Меъёрҳои (стандартҳо) минималии гигиенӣ ва бехатарӣ» ду ҳадаф аз зимни менӯи поёӣ интихоб карда мешаванд.

Зерсохтор - инфраструктураи муассиса ва тозагию нигоҳдории умумӣ

Меъёр ва критерияи баҳо

Мавзӯ ба даст наёмадааст ва ё камаш як камбудии ҷиддӣ дорад

Ба ҷуз камбудииҳои ночиз мавзӯ ба даст омадааст

Мавзӯ ба пуррагӣ ба даст омадааст

Саволҳои эҳтимоли оид ба инфраструктураи муассиса ва тозагию нигоҳдории умумӣ:

Муассиса ва атрофи бевоситаи он (саҳни муассиса, майдончаи берунии интизоршавии мичозон) аз алафу буттаҳои баланд, коғазпораҳо ва партобҳои саҳт тоза мебошанд

Муассиса ҷойи ахлотпартоӣ дорад, ки дуруст истифода шуда сар назадааст? (Муассиса ҷойи ахлотпартоӣ дорад, ки дуруст истифода бурда намешавад.

Тамоми утокҳои муоина хуб равшан ва тозаву озодаанд.

Тамоми утокҳои муоина покиза буда, аз ҷангу ғубор, партобҳо, ифлосӣ, хокруба, тори анкабут тоза ва ба таври умум рубучин шудаанд.

Саволҳои эҳтимоли оид ба меъёрҳои гигиенӣ ва бехатарӣ дар муассиса:

Дастпӯякҳои ғайол дар ҳама утокҳои муоина ва ё роҳравҳо, собун ва об мавҷуд мебошанд.

Дар тамоми масоҳатҳои зарурӣ куттиҳои тамғазадашуда барои партоби маводи тиббӣ мавҷуд мебошанд.

Муассиса дорои анбор ва партовгоҳи муносиб барои маводҳои тез ва тунд мебошад (кутӣ ва зарфҳои махсус).

Муассиса дорои анбори муносиб ва партовгоҳи бехатар барои партовҳои (сироятӣ) мебошад.

Дар муассиса зарфҳо, сатилҳои дорои маҳлули хлор ва ё дигар маводи дезинфексиякунӣ барои поксозии асбобҳои олуи дар тамоми ҷойҳои зарурӣ мавҷуд мебошанд (масалан дар утокҳои муоина).

Дар муассиса таҷҳизоти безараргардонӣ - стерилизатсия мавҷуд мебошад.

Дар муассисаи тандурустӣ таҷҳизоти сӯзонидани партовҳо ва маводи тиббӣ мавҷуд мебошад.

Муассиса дорои камаш як ҳоҷатхонаи дарунӣ ва ё берунӣ барои беморон ва кормандон дорад, ки тоза ва бо асбобҳои асосии дастпӯи мӯҳаҳаз мебошад.

Баҳои 3 маънои дастоварди пурра, баҳои 2 маънои мавҷуд будани як қатор камбудиҳо (танҳо начандон калон) ва баҳои 1 маънои ҳадди аққал чой доштани як камбудии калонро дорад. Расмҳои 36 ва 37 қисмати шарҳ додашудаи маводи мониторингро бо мисол нишон медиҳанд.

V. Идоракунии муассиса		
Инфрасохтори муассиса, тозагии умумӣ ва хизматрасонии техникӣ		
Мавзӯи 1:		
Стандарҳои минималии беҳдошт ва техникаи беҳтари дар муассиса		
Мавзӯи 2:		
Мавзӯи 3:		
Ҳисоби миёна V. Идоракунии муассиса		

Расми 36. Қисми V. Идоракунии муассиса (ҳолӣ)

V. Идоракунии муассиса		
Инфрасохтори муассиса, тозагии умумӣ ва хизматрасонии техникӣ		
Мавзӯи 1:	Чуқурии партовҳо ба дараҷаи лозима истифода шуда, он қадар пур намебошад	3 ★ ★ ★
Стандарҳои минималии беҳдошт ва техникаи беҳтари дар муассиса		
Мавзӯи 2:	Дар ҳучраҳои муоинаи тиббӣ: кутии барои беҳтар баровардани моддаҳои тезу бурро мавҷуд аст	3 ★ ★ ★
Мавзӯи 3:	Дар муассисаи тиббӣ: барои сузондани партовҳои тиббӣ ва партовҳои тезу бурро оташдон мавҷуд аст	3 ★ ★ ★
Ҳисоби миёна V. Идоракунии муассиса		3,0 ★ ★ ★

Расми 37. Қисми V. Идоракунии муассиса (намуна)

Шарҳи мухтасар

Дар поёнии мавод як чорчӯбаи тавзеҳоти умумӣ ҷой дода шудааст, ки ба таври худкор-автоматӣ натиҷаҳои қисмҳои I - V-ро ҷамъбандӣ менамояд. Тавзеҳоти умумӣ маълумоти муфидеро дар шакли фишурда барои гузаронидани маҷлиси кӯтоҳ дар бар мегирад.

Шарҳи мухтасар				
I	II	III	IV	V

Расми 38. Тавзеҳоти умумӣ (ҳолӣ)

Шарҳи мухтасар				
I	II	III	IV	V
2.5	2.8	2.6	2.8	2.3

Расми 39. Тавзеҳоти умумӣ (намуна)

Фикру мулоҳизаҳо, варақаи мувофиқат ва имзо

Баъди баргузории маҷлиси кӯтоҳи иттилоотӣ, мониторинг ба мавзӯҳои «Фикру мулоҳизаҳо», «Мувофиқат» ва «Имзо» мегузарад. Ду чорчӯбаи махсус барои фикру мулоҳизаҳо мавҷуд аст: яке барои шахсе, ки мониторингҳо мегузаронад, ва дуюм барои сардӯхтурон. Дар ин ҷо тамоми дигар мавзӯҳои марбут ба мулоҳизаҳо низ ҷой дода мешавад. Агар сардӯхтурҳо бо хулосаҳои мониторинг мувофиқ набошанд, аз онҳо хоҳиш карда мешавад, ки дар поёни ҳар як фикру мулоҳиза, он сабабҳоро нависанд.

Варақа-формаи мувофиқат (Расми 40) ба маводи мониторинг дохил карда шудааст. Дар инҷо (маъмулан) сардӯхтурҳо метавонанд дар хусуси мувофиқат ва ё норозигии худ нисбат ба хулосаҳои мониторинг баёниҳои худро ҷой диҳанд.

<i>Аз ҷониби шахси масъули муассиса пур карда мешавад (одатан аз ҷониби сардӯхтур)</i>
<i>√ Бо хулосаҳои мониторинг розӣ ҳастам</i>
<i>Бо хулосаҳои мониторинг розӣ нестам (дар сатри фикру мулоҳизаҳо мушаххас баён намоед)</i>

Расми 40. Намунаи варақа - формаи мувофиқат

Дар қисми аз ҳама охир ҷое барои имзои ҳарду тарафҳо ҷудо карда шудааст. Шахси масъули муассиса бояд новобаста ба мувофиқаташ ба хулосаҳо бояд бар санад имзо гузорад. Ин имзо маънои онро дорад, ки онҳо дар хусуси хулосаҳо огоҳонида шудаанд ва онҳо он хулосаҳоро дарк менамоянд.